

Даъватнома оид ба иштиок дар тендер

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Лоихаи сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаиҳумб (қитъаҳои А ва Ғ)

Созишномаи маблағгузорӣ №: 9/694

Номи Шартнома: Тарҳрезӣ, таҳвил ва насби "Системаи назорати вазн ва андоза, таҷҳизот барои кашидани вазн дар ҳаракат"

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Фонди Саудии Рушд (ФСР) барои хароҷоти лоихаи таҷдиди роҳи Кӯлоб-Қалъаиҳумб (қитъаҳои А ва Ғ) маблағ дарёфт намуда, ният дорад як қисми маблағҳои бадастомадаро барои пардохтҳои шартнома, ки даъватномаи мазкур барои ин нашр шудааст, амалӣ намояд.
2. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёни озмунро, ки ба талабот оид ба тарҳрезӣ, таъминот ва насби «Системаҳои назорати вазн ва андоза, таҷҳизот барои кашидани вазн дар ҳаракат» мувофиқат мекунад, даъват менамояд, ки дархостҳои тендерии басташуда пешниҳод намоянд.

№	Тавсиф	Миқдори зарурӣ
1.	Тарҳрезӣ	1
2.	Таҳвили таҷҳизот барои кашидани вазн дар ҳаракат ва тамоми таҷҳизоти зарурии система	1
3.	Насби таҷҳизот	1
4.	Иҷрои корҳо оид ба калибрченкунӣ ва сертификатсия	1
5.	Омӯзиши кормандон	1
Ҷамағӣ		5 ад.

3. Тендер тибқи тартиби озмуни байналмиллалӣ (ICB) гузаронида мешавад ва барои ҳамаи довталабони мувофиқ, ки дар Дастури харид муайян шудааст, кушода аст.
4. Иштирокчиёни манфиатдор метавонанд маълумоти иловагиро оид ба ҳуҷҷатҳои тендерӣ дар давоми соатҳои корӣ аз соати **09:00 то 17:00** аз суроғи зерин дастрас намоянд.
5. Маҷмуи пурраи ҳуҷҷатҳои тендериро бо забони англисӣ аз ҷониби иштирокчиёни манфиатдори тендер пас аз пешниҳоди аризаи хаттӣ ба суроғидар поён овардашуда ва бо пардохти ҳаққи бебозгашт ба маблағи 100 доллари ИМА харидан мумкин аст. Усули пардохт бо пули нақд ё пасандози мустақим ба суратҳисоби бонкии зерин амалӣ мегардад. Ҳуҷҷат дар шакли чопӣ ва электронӣ ирсол мегардад.

СУРАТҲИСОБИ БОНКӢ

a. Номи қабулкуннда	Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоихаи таҷдиди роҳи Душанбе-Чанок»
b. Суроғи қабулкуннда	Тоҷикистон, ш. Душанбе к. Айнӣ 14.
c. Рақами суратҳисоби бонкии қабулкуннда	20206840310101008550
d. Бонки қабулкуннда	ҶСК ОРИЕНБАНК Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 95/1. SWIFT: OTJKTJ22

f. Бонк- миёнарав	CITIBANK N.A. Нью Йорк, США SWIFT: CITIUS33
g. Бонк-корреспондент	TRANSKAPITALBANK Москва, Россия SWIFT: TJSCRUMM
h. Корреспондент суратҳисоб No.	30111840500000000053

6. Дархостҳои тендерӣ бояд ба суроғае, ки дар **Ҳуҷҷатҳои тендерӣ (ITB 22.1)** нишон дода шудаанд, то соати 15-00 (бо вақти маҳаллӣ) 17.05.2022 расонида шаванд. Тендери электронӣ иҷозат дода намешавад. Дархостҳои дершуда рад карда мешаванд. Дархостҳои тендерӣ дар ҳузури намояндагони таъиншудаи довталабон ва ҳар касе, ки хоҳиши иштирок карданро дорад, дар суроғаи дар **Ҳуҷҷатҳои тендерӣ BDS (ITB 22.1)** зикргардида ба таври оммавӣ кушода мешаванд.
7. Ба ҳама дархостҳои тендерӣ бояд кафолати бонкӣ на камтар аз **10 000,00 доллари ИМА (дах ҳазор доллари ИМА)** замима карда шавад.
8. Суроғаи дар боло зикршуда ин аст:

**Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи
Душанбе-Чанок» дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Ба диққати: Зафар Шарифзода, Директори иҷроия
Суроға: кучаи Айни 14,
Рақами ошёна/хучра: 7 ошёна, хучраи 706-707
Шаҳр: Душанбе
Индекс: 734042
Мамлакат: Ҷумҳурии Тоҷикистон
Телефон: +(992-37) 222-22-91, +(992-37) 222-22-92
Факс: +(992-37) 222-22-91
Суроғаи электронӣ: piudch@mail.ru